

Дистанция 10
22.02.2025

Мальчики, 200m Брасс

9 - 15 лет
Результаты

Место	Фамилия, Имя	г/р	Команда	К-да ВМВ	Результат	Очки
Юноши (9-10 лет)						
1.	БУРЧИКОВ Гордей	2015 Июн	СК "СКА-Swim" Санкт-Петербург	ФЕС	3:16.57 III	25,00
	50m: 47.25 47.25 100m: 1:38.27 51.02 150m: 2:27.94 49.67 200m: 3:16.57 48.63					
2.	ДЖАМАЛДИНОВ Ранэль	2015 Июн	ОСШОР Одинцово	ЛАГ	3:33.40 Июн	20,00
	50m: 49.54 49.54 100m: 1:43.15 53.61 150m: 2:39.57 56.42 200m: 3:33.40 53.83					
3.	ПЁРУШКИН Иван	2015 Июн	МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ЛАГ	3:37.85 Июн	15,00
	50m: 49.13 49.13 100m: 1:44.56 55.43 150m: 2:41.95 57.39 200m: 3:37.85 55.90					
4.	ЕРШОВ Александр С.	2015 Июн	СШ "Олимп" Конаково	ФЕС	3:38.55 Июн	12,00
	50m: 49.08 49.08 100m: 1:45.92 56.84 150m: 2:42.59 56.67 200m: 3:38.55 55.96					
5.	СИПАЕВ Георгий	2015 Июн	ЦВВС Ялта	ЛАГ	3:54.89 Июн	10,00
	100m: 1:52.51 1:52.51 200m: 3:54.89 2:02.38					
6.	СУСЛОВ Павел	2016 Июн	ШСК Восточная лига	ЛАГ	4:00.06 Июн	8,00
	50m: 54.44 54.44 100m: 1:56.41 1:01.97 150m: 2:59.07 1:02.66 200m: 4:00.06 1:00.99					
Юноши (11-13 лет)						
1.	КУЛАКОВ Сергей	2012 II	СШОР "Юность Москвы "Скифы" Москва	КРАС	2:48.69 II	25,00
	100m: 1:24.76 1:24.76 200m: 2:48.69 1:23.93					
2.	РЕЙН Роберт	2012 II	ШПСК-МАП Москва	КРАС	2:54.78 II	20,00
	50m: 41.11 41.11 100m: 1:25.08 43.97 150m: 2:09.63 44.55 200m: 2:54.78 45.15					
3.	ПЕРМИНОВ Фёдор	2012 II	ЦСКА Москва	ЛАГ	2:56.74 II	15,00
	50m: 39.98 39.98 100m: 1:25.12 45.14 150m: 2:11.24 46.12 200m: 2:56.74 45.50					
4.	ЗУБАНЁВ Всеволод	2014 III	ВО СШОР Волгоград	ЛАГ	3:01.23 III	12,00
	50m: 43.10 43.10 100m: 1:29.82 46.72 150m: 2:17.32 47.50 200m: 3:01.23 43.91					
5.	БОГДАНОВ Дмитрий	2012 III	ДЮСШ Кандалякша	КРАС	3:02.84 III	10,00
	50m: 40.93 40.93 100m: 1:28.13 47.20 150m: 2:15.88 47.75 200m: 3:02.84 46.96					
6.	ГУРОВ Михаил	2013 Июн	МАП "Косино" Москва	ЛАГ	3:06.54 III	8,00
	50m: 42.56 42.56 100m: 1:32.25 49.69 150m: 2:20.37 48.12 200m: 3:06.54 46.17					
7.	КРАСИЛЬНИКОВ Владислав	2013 II	СШ ДС "Юность" Иркутск	ЛАГ	3:07.50 III	6,00
	50m: 42.52 42.52 100m: 1:30.21 47.69 150m: 2:18.95 48.74 200m: 3:07.50 48.55					
8.	БАДАНОВ Андрей	2012 III	ЦОиС "Москва-98" Москва	ПРЕД	3:08.56 III	4,00
	50m: 41.55 41.55 100m: 1:30.10 48.55 150m: 2:19.30 49.20 200m: 3:08.56 49.26					
9.	РЫЖОВ Даниил	2014 III	МАП "Меридиан" Москва	ЛАГ	3:09.81 III	2,00
	50m: 42.72 42.72 100m: 1:32.13 49.41 200m: 3:09.81 1:37.68					
10.	АГУНОВ Марк	2012 III	МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ПРЕД	3:14.91 III	1,00
	50m: 43.18 43.18 100m: 1:33.01 49.83 150m: 2:25.35 52.34 200m: 3:14.91 49.56					
11.	ИСАКОВ Александр	2012 Июн	МАП "Ховрино" Москва	ФЕС	3:24.82 Июн	-
	50m: 47.89 47.89 100m: 1:39.54 51.65 150m: 2:32.69 53.15 200m: 3:24.82 52.13					
12.	СУСЛИН Святослав	2012 Июн	СШ "Сатурн" Раменское	ФЕС	3:28.47 Июн	-
	50m: 49.10 49.10 100m: 1:44.77 55.67 150m: 2:36.81 52.04 200m: 3:28.47 51.66					
13.	ЯКУПОВ Дамир	2013 Июн	МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ПРИЛ	3:36.39 Июн	-
	50m: 48.19 48.19 100m: 1:43.38 55.19 150m: 2:40.26 56.88 200m: 3:36.39 56.13					
14.	ВЛАСЕНКО Владимир	2014 Июн	МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ЛАГ	3:36.87 Июн	-
	50m: 48.88 48.88 100m: 1:44.49 55.61 150m: 2:41.11 56.62 200m: 3:36.87 55.76					
15.	ОСТРОУХОВ Владимир	2014 Июн	МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ПРЕД	3:38.99 Июн	-
	50m: 50.04 50.04 100m: 1:47.81 57.77 150m: 2:44.27 56.46 200m: 3:38.99 54.72					
16.	ТИТАРОВ Александр	2013 Июн	ГБОУ "Воробьевы горы" Москва	КРАС	3:42.51 Июн	-
	50m: 48.76 48.76 100m: 1:43.84 55.08 150m: 2:43.15 59.31 200m: 3:42.51 59.36					



Дистанция 10, Мальчики, 200m Брасс, Юноши (11-13 лет)

Место	Фамилия, Имя	г/р	Команда	К-да ВМВ	Результат	Очки
17.	СИМУТЕНКО Роман	2012	Юн МКСШОР "Восток" Москва	ПРЕД	3:48.74 Юн	-
	50m: 50.89	50.89	100m: 1:51.37 1:00.48	150m: 2:51.77 1:00.40	200m: 3:48.74 56.97	
18.	АЛАДИН Андрей	2014	IIюн МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ЛАГ	3:53.12 Юн	-
	50m: 52.08	52.08	100m: 1:53.09 1:01.01	150m: 2:53.34 1:00.25	200m: 3:53.12 59.78	
DNS	ШОРНИКОВ Лев	2013	III МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ПРИЛ		-

Юноши (14-15 лет)

1.	СУРАНОВ Юваль	2011	кмс РСШП Бурятия	КРАС	2:30.01 I	25,00
	50m: 34.47	34.47	100m: 1:12.70 38.23	150m: 1:51.99 39.29	200m: 2:30.01 38.02	
2.	ИВАНОВ Павел	2010	кмс СК ВВС "Волна" Одинцово	КРАС	2:32.40 I	20,00
	50m: 33.79	33.79	100m: 1:12.10 38.31	150m: 1:51.52 39.42	200m: 2:32.40 40.88	
3.	НЕВОЛИН Григорий	2011	I СШОР по плаванию Мытищи	ЛАГ	2:39.26 I	15,00
	50m: 36.93	36.93	100m: 1:16.19 39.26	150m: 1:58.68 42.49	200m: 2:39.26 40.58	
4.	НАЗАТ Владислав	2010	II СШОР "Академия спорта" Воскресенск	КРАС	2:40.18 II	12,00
	50m: 36.80	36.80	100m: 1:17.49 40.69	150m: 1:59.00 41.51	200m: 2:40.18 41.18	
5.	БОЙЦОВ Артем	2010	II СШ Кронштадтского р-на СПб	ПРИЛ	2:43.58 II	10,00
	50m: 38.04	38.04	100m: 1:19.29 41.25	150m: 2:01.59 42.30	200m: 2:43.58 41.99	
6.	ПОДОСИНОВ Тимофей	2011	II ШСК Восточная лига	ФЕС	2:48.85 II	8,00
	50m: 37.32	37.32	100m: 1:18.98 41.66	150m: 2:02.68 43.70	200m: 2:48.85 46.17	
7.	ЗАХМЫЛОВ Платон	2011	II ДЮСШ "Олимп" Конаково	КРАС	2:52.09 II	6,00
	50m: 38.84	38.84	100m: 1:22.87 44.03	200m: 2:52.09 1:29.22		
8.	ФОКИН Ярослав	2011	III МАС пятиборья Москва	ЛАГ	3:08.60 III	4,00
	50m: 44.63	44.63	100m: 1:32.67 48.04	150m: 2:21.49 48.82	200m: 3:08.60 47.11	
9.	ПОДКОВЫРОВ Лев	2011	Юн МКСШОР "Запад"-Жемчужина Москва	ЛАГ	3:25.87 Юн	2,00
	50m: 46.65	46.65	100m: 1:39.54 52.89	150m: 2:33.16 53.62	200m: 3:25.87 52.71	